

Ҳокими ноҳияи Попи вилояти Намангон Аъзамҷон Султонов бо як гурӯҳ ҷавонони ташаббускор, ки дар маркази бозомӯзии «IT-SCHOOL» фаъолият мебаранд, вохӯрда бо ғоя, ташаббус ва таклифҳои онҳо шинос шуд.

275 нафар ҷавонон аз худудҳои гуногуни ноҳия ин ҷо омада баробари баланд бардоштани донишу маърифати, ғояҳои ғоядоовари худро низ таклиф менамоянд.

Ҳокими ноҳия барои амали гардондани чанде аз он ғояҳо имконият фароҳам оварданро таъкид намуд.

Вилояти НАМАНҶОН.

Шоҳида ДАМИНОВА.

ПРЕЗИДЕНТИ ЎЗБЕКИСТОН ДАР ҶАМЪОМАДИ ШҶҮРОИ ОЛИИ ИҚТИСОДИИ АВРУОСИЁ ШИРКАТ ВАРЗИД



21 май Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев дар шакли видеоконферонс дар ҷамъомади навбатии ШҶҮРОИ ОЛИИ ИҚТИСОДИИ АВРУОСИЁ ИШТИРОК КАРД.

Ўзбекистон мақоми давлати нозир дар Иттиҳоди иқтисодии Авруосиёро дар ҷараёни ҳамоиши ин созмон 11 декабри соли гузашта ба даст овард.

Дар давраи гузашта Меморандум дар бораи ҳамкорӣ бо Комиссияи иқтисодии Авруосиё ва Нақшаи ҷорабинҳои сессолаи иҷроӣ он ба имзо расид. Намояндагони кишвари мо дар ҷорабинҳои гуногуни бисёрҷонибаи

ШИАО ширкат меварзанд. Моҳи апрели соли равон дар шаҳри Тошканд ҷамъомади ШҶҮРОИ СИЁСАТИ САНОАТИИ ШИАО ВА НАМОИШГОҲИ БАЙНАЛМИЛЛАЛИИ «Иннопро» баргузор гардид.

Дар ҷамъомади кунунии ШҶҮРОИ ОЛИИ ИҚТИСОДИИ Авруосиё ва Нақшаи ҷорабинҳои сессолаи иҷроӣ он ба имзо расид. Намояндагони кишвари мо дар ҷорабинҳои гуногуни бисёрҷонибаи

Нурсултон Назарбоев, иҷрокундаи вазифаи Сарвазири Ҷумҳурии Арманистон Никол Пашинян, Президенти Ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко, Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Садириддин Чапаров, Президенти Федератсияи Русия Владимир Путин, Президенти Куба — кишвари нозир дар назди ШИАО Мигел Бермудес ва Раиси Коллегии комиссияи иқтисодии Авруосиё

Михаил Мясникович иштирок карданд. Дар рўномаи ҷорабинӣ масъалаҳои мубрами ҳамкорӣҳои амалӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт, инчунин такмили фаъолияти ШИАО дохил карда шуданд.

Дар ҷамъомади худ сарвари давлати мо алоҳида дар бораи вазифаҳои муҳимтарин истоҳа гузашт, ки ҳалли онҳо равишҳои ҳамоҳангшударо талаб мекунад.

Аз ҷумла, инҳо алоҳида таъкид шуданд: — потенциалӣ назаррас барои таҳими минбаъдаи муносибатҳои тиҷоратӣ, аз ҷумла бо роҳи бартараф кардани монеаҳо ва наздик кардани ҷораҳои танзими савдои ғайритарифӣ; — аҳамияти амик кардани ҳамкорӣҳои саноатӣ корхонаҳои пешбар ва минтақаҳои кишварҳои мо, пешбурди лоиҳаҳо дар

соҳаҳои сектори воқеии иқтисодиёт ва таъмини амнияти озуқаворӣ бо ҷалби Бонки Авруосиёи рушд; — ҳалли масъалаҳои мубрами соҳаи нақлиёт ва транзит ва тасеви афзалиятҳои тарафайн бо мақсади афзоиши ҳаҷми интиқоли бор.

Бо дарназардошти ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ ва тадбирҳои ҷорӣ барои эмгзаро-

ни аҳоли, пешниҳод карда шуд, ки робитаҳои мунтазамии ҳамаҷониба бо роҳи оҳан байни кишварҳои минтақа барқарор карда шаванд.

Ҷамъомади ШҶҮРОИ ОЛИИ ИҚТИСОДИИ Авруосиё ба маъмурияти андоз ва гумкур, саноат, муҳоҷирати меҳнатӣ ва туризм баррасӣ, инчунин имкониятҳои ҳамкорӣ дар як қатор дигар самтҳои афзалиятнок омӯхта меша-

ванд. Дар ҳолати Президентии Ҷумҳурии Ўзбекистон бори дигар аҳамияти ба даст овардани натиҷаҳои мушаххас ва назаррасро дар ҳамкорӣи кишвари мо ҳамчун давлати нозир бо Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё қайд кард.

Сурати Хидмати матбуоти Президентии Ҷумҳурии Ўзбекистон

Ў.А.

Ба пешвози 30-юмин солгарди истиқлолияти Ҷумҳурии Ўзбекистон МУҲИМАШ – ДИГАРГУН ШУДАНИ ҶАҲОНБИНИ ВА МУНОСИБАТИ ОДАМОН БА ҲАЁТ

15-16-уми апрели соли равон сарвари давлат бо мақсади аз наздик шинос шудан бо тағйирот дар худудҳо, беҳдошти зиндагии мардум, корҳои бунёдгара, рушди иҷтимоӣ-иқтисодии вилоят ба Самарқанди бостонӣ таширф овард. Бо фаъолон вохӯрда, барои боз ҳам ободу зебо гардидани шаҳрамон ва ба таври муносиб пешвоз гирифтани ҷашни сиюмин солгарди Истиқлолияти Ўзбекистон вазифаҳои таъхирнопазир дод.

Ҳўш, имрўзо супоришу пешниҳодҳои Президент чӣ гуна иҷро мешавад? Барои ба ин суол ҷавоб ёфтан бо ташаббуси ҳокимияти вилоят пресстур ташкил гардид.

«Бандари ҳавой» – мўъҷизаи заминӣ Чонишини ҳокими вилоят Акмал Шўқуров роҳбарид таъин гардид ва ў ҳамроҳаш масъулони сохтмон, лоиҳакашӣ, таъминот бо нерӯи барқ, оби шўшидани, газӣ таъин, ободонӣ, инчунин, мутахассисони соҳаҳои дахлдорро гирифт, ки ба пурсишҳои ҳозирон ҷавоби саҳеҳ диҳанд. Воқеан, Президент шиносӣ бо корҳои ободониро аз «Бандари ҳавой»-и Самарқанд оғоз намуда буд. Холо барои ба яке аз бехтарин аэропортҳои Осиёи Марказӣ, ҷавобгўи меъёрҳои байналмиллалии авиатсионӣ намудани он бунёдкорӣ дар авҷ аст. Имрўз сохтмони хати парвоз бо тўли беш аз се километр, ки бараш 60 метр мебошад ба итмом мерасад, – гуфт сармуҳаррири тайёрагоҳ Зафар Ғалипов. – Дар атрофи он барои бехатарии парвоз ҷараҳои равшандиҳанда гузошта шуданд. Аввал дар як соат ба 400 нафар мусофир хизмат карда бошем, ин нишондиҳанда ба 1200 нафар мерасад. Холо барои сайёҳони хориҷӣ 8 адад ва маҳаллӣ 4 адад гузаргоҳ тайёр аст. Дар ин ҷо беш аз 800 нафар бинокорон дар се баст кор мекунанд. Мутахассисони Русия, Туркия, Англия барои хушсифат ба поён расонидани сохтмон маслиҳатгару раҳнамо ҳастанд. Хотиррасон бояд кард, ки мо минбаъд ғайр аз аэробус ҳама гуна ҳавопайморо қабул хоҳем кард. Аз ҳама муҳимаш, беш аз ҳазор нафар ҷавонон бо кор таъмин мешаванд.

(Давомаш дар сах.2.)

ОБЁРИ БО УСУЛИ «ЧАКРА»

Таҳдиди хушксолӣ ва камии об деҳқонро водор месозад, ки усулҳои самарабахш ва сарфаю сариштакорона истифодабарӣ аз обро пайдо кунанд. Пахтакорони вилояти Бўҳоро ният доранд, ки имсол ба ҷойи 15 ҳазор гектар майдони пешби-нишуда 23100 гектар пахтазорро бо технологияи «чакра» обёрӣ кунанд. Бо ин мақсад корхонаҳои фермерӣ ва кластерӣ бо 17 ташкилоти пудратӣ шартно-

А. АВЕЗОВ, хабарнигори «Обози тоҷик» дар вилояти Бўҳоро.

МУНОСИБАТ

БАҲРИ АРАЛ: ОСТАНАИ ДАВРАИ НАВ

Дар ҳақиқат, чанд рўз қабл на танҳо барои кишвари мо, балки барои минтақаи мо низ як рўйдоди хурсандбахш ва муҳими таърихӣ рух дод.

Ташаббуси Президенти Ўзбекистон дар бораи худди инноватсия ва технологияҳои экологӣ эълон кардани минтақаи Арал ба амал татбиқ гардид, дар ҷамъомади умумии иҷлосияи 75-уми Ассамблеяи Генералии Созмони Миллали Муттаҳид бинобар пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев резолюсияи махсус дар бораи худди инноватсия ва технологияҳои экологӣ эълон кардани минтақаи Арал яқдилана қабул гардид.

Бояд алоҳида қайд кард, ки ташаббуси мазкур Президенти мо аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ваеъ дастгирӣ карда шуд ва тақрибан 60 кишвари ҷаҳон ба қатъномаи мазкур ба сифати ҳаммуаллиф иштирок карданд.

Борӣ АЛИХОНОВ, Раиси кумитаи масъалаҳои рушди минтақаи Баҳри Арал Сенати Олий Маҷлис

БОЗ ЯК ИМКОНИЯТ БАРОИ СОҲИБКОРНИ ЎЗБЕК ВА ТОҶИК

Халқҳои ўзбек ва тоҷик бо риштаҳои бисёрасринаи дўстиву неҳамсоягӣ пайванди ноғусастани доранд. Маданият, тарзи ҳаёт, урфу одатҳои ин мардум хеле монанданд. Ягонагии мақсад ва сазову кўшишҳои барои пос доштани ҳамкорӣ ва ҳамсоягии неҳ омилҳои муҳим ба шумор мераванд.

Ҳоли ҳозир Ўзбекистон ва Тоҷикистон дар роҳи рушди иртиботи соҳаҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ қадамҳои ҳамаҷониба мениҳанд. Дар ин маврид бояд нақшаи сафарҳои давлатии Президент Шавкат Мирзиёев ба Тоҷикистон, ки 9-10 марти соли 2018 ба вуқӯъ пайваст, нафақат дар таҳими ҳамкорӣҳои дучониба, балки

(Давомаш дар сах.2.)

ДАР САРҲАДИ ТОҶИКИСТОН ВА ЎЗБЕКИСТОН ДУ ДАФТАРИ ҲАМКОРӢ ИФТИТОҲ ШУДАНД

Дар гузаргоҳҳои сарҳади истоғҳои роҳи охани «Пахтаобод» (Тоҷикистон) ва «Кудукӣ» (Ўзбекистон) дар марзи Тоҷикистон ва Ўзбекистон ду дафтари ҳамкорӣ сарҳадӣ /ДҲС/ дар маросими расмӣ ифтитоҳ гардиданд.

Дафтари ҳамкорӣ сарҳадӣ аз ҷониби намояндагии минтақавии Дафтари СММ оид ба маводи муҳаддир ва ҷинойткорӣ (UNODC) дар Осиёи Марказӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон ва Ўзбекистон таъсис дода шудаанд. Таъсиси дафтари ҳамкорӣ сарҳадӣ дар гузаргоҳи сарҳади истоғҳои роҳи охани «Пахтаобод» чузъи навба-

ди системаи умумии ҳифзи сарҳади давлатӣ мебошад. Фаъолияти он ба таҳими ва густариши минтақаи ҳамкорӣ байниидоравӣ, минтақаи байналмилалӣ муосидат хоҳад кард. Мо ба Ҳукумати Амрико ва Дафтари СММ оид ба маводи муҳаддир ва ҷинойткорӣ барои дастгирӣ татбиқи ин ташаббус ва ҳамкорӣ дар таъмини амнияти сарҳад изҳори сипос мекунем, – гуфт муовини фармондеҳи Кўшунҳои сарҳади Кумити давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, полковник Насимҷон Раҷабзода дар маросими ифтитоҳи дафтари ҳамкорӣ сарҳадӣ. Намояндаи Дафтари СММ оид ба маводи муҳаддир ва ҷинойткорӣ дар Осиёи Марказӣ Ашита Миттал зикр намуд, ки фаъолияти ин дафтари ҳамкорӣ амнияти сарҳад ва ҳамкорӣ байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон ва Ўзбекистон мусоидат хо-

ҳад кард. – Лоиҳаи таъсиси чунин дафтари бунёдӣ механизмиро дар назар дод, ки тавассути он ҳадамоти сарҳади кишварҳои ҳамсоя метавонанд иттилооти стратегӣ марбут ба гардиши ғайриқонунии маводи муҳаддирро ҳам дар сатҳи дучониба ва ҳам фаромарзӣ таъдил намоянд. Дафтари СММ оид ба маводи муҳаддир ва ҷинойткорӣ таъхироти иқтисодӣ дар фармони худ доир ба Осиёи Марказӣ барои солҳои 2021-2025 бо мақсади таҳими густариши ҳамкорӣ фаромарзӣ, аз ҷумла дар марзи Тоҷикистон ва Ўзбекистон идома хоҳад дод, – гуфт хонум Ашита Миттал. – Дар шароити кунун дафтари воситаи таъхироти ҳамкорӣ байниидоравӣ ва фаромарзӣ мебошанд. Ташаббуси қушодани дафтари сарҳ-

адӣ таъсиси механизми беназири мубориза бо қочоқи маводи муҳаддирро пешбинӣ мекунанд. Дар ояндаи ин дафтари ҳамкорӣ амнияти сарҳадӣ ва рушди минбаъдаи ҳамкорӣ миёни мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ўзбекистон ва Тоҷикистон саҳми назаррас хоҳанд гузошт, – гуфт муовини раиси Кумитаи давлатии гумруки Ўзбекистон Ўткир Қодиров. Чунин дафтари ҳамкорӣ сарҳадӣ дар якҷанд гузаргоҳи сарҳади Осиёи Марказӣ кушода шудааст. То имрўз 19 дафтар дар марзҳои Тоҷикистон ва Афғонистон, Ўзбекистон ва Афғонистон, Тоҷикистон ва Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон, Қирғизистон ва Қазоқистон ва Қазоқистон ва Ўзбекистон таъсис дода шудаанд.

АМИТ «Ховар».






Рохбари давлат бо ба инобат гирифтани ташаббусҳо, ки тахти рохбарии ӯ дар тамоми ғушаву канори ҷумҳурӣ бо назардошти ҳифзи аънаву одатҳои ниёгон ба амал бароварда мешавад, таъкид мекунад: «Ўзбекистон дар зинаи нави рушди миллий қарор дорад. Ин зинаи нави ҳаёти озода мустиқил, бунёдкорӣ ва некуҳаҷлӣ мебошад».

Аз рӯи панҷ ташаббуси муҳими Президент дар қорҷаки аввали соли қорӣ дар тамоми китобхонаҳои ҷумҳурӣ қорабинҳои тахти мавзӯҳои «Раҳорах меҳонем», «Китобхониро қоннок месозем», «Воҳӯрӣ бо адаби дӯстдоштамон» ва ғайра ташкил карда шуданд. Дар ташаббуси қорум баланд бардоштани маънавияти қавондон, дар байни онҳо васеъ тарғиб намудани китобҳои ифодаи худро ёфтааст. Чи тавре ки пештар хабар дода будем, 19-21 май дар Китобхонаи миллии Ўзбекистон бо ҳамкориҳои яқанд вазорату идораҳо дар Тошканд анҷумани XIV байналхалқӣ тахти мавзӯи «Central Asia - 2021: дар фан, таълим, маданият ва тиҷорат интернет ва ресурсҳои ахбори китобхона» баргузор гардид. Анҷуман бори аввал бо ҳамкориҳои давлатҳои аъзон ИДМ бо номи «Китоб ва мутолиа – захираи стратегии рушди ҷамъият» рӯйи

кор омад. Дар анҷумани васеъмақома мутахассисони соҳа аз Русия, Арманистон, Тоҷикистон, Қазоқистон, Озарбойҷон, Белорусия иштирок карданд. Инчунин, мутахассисони яқанд давлати хориҷӣ тавассути онлайн мулоқот намуданд. Дар анҷумани байналхалқӣ ҳолати имрӯзаи ахбори китобхона, иҷрои ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ доир ба соҳа, таҷриба, масъалаҳои қадрҳо, созишнома ва нақшаҳои оянда ба имзо расиданд. Ҳаёти инсонро бидуни мутолиаи китоб тасаввур кардан имконнопазир аст. Муносибат ба китоб муносибати одамро ба маънавият ва маърифат муайян мекунад. Бинобар ин, қалби аҳолии, хусусан, қавондон ба китобҳои барои ташаккули қавондонҳои онҳо, азҳад қардони доносиҳои нав, донишҳои таърихи халқу вата-

# КИТОБ ВА МУТОЛИА – РЕСУРСИ СТРАТЕГИИ РУШДИ ҶАМЪИЯТ

ни худ хизмат мекунад. Барои муайян намудани китобҳои беҳтарин дар миқёси мамлакат озмуни «Китобҳои қавон», «Оилаи китобҳои қавон»-ро ташкил намудем. Баҳшида ба 580-солагии зодрӯзи Алишери Навоӣ аз ҷониби китобхонаҳои ҷумҳурӣ як қатор қорабинҳои ба амал омаданд. Баҳшида ба ин сана 41 грампластинка рақамнок карда шуд, «Соҳиби бузургӣ ғажари суҳан» ном фотонамоишгоҳ ташкил карда шуд, – гуфт дар барномаи худ директори Китобхонаи миллии Умеда Тешабоева. – Дар саҳифаҳои иҷтимоӣ фаволҳои қавонро ба инобат гирифта, ғайр аз веб-сайти расмӣ марказҳои ахбори китобхонаҳои ҷумҳурӣ, саҳифаҳои иҷтимоӣ Facebook, Instagram, Telegram ва YouTube фаволият мебаранд. Бояд таъкид намуд, ки имрӯз китобҳои метавонад дар қорҷаки қавонӣ бо кӯмаки воситаи мобилӣ тавассути қорҷаки QR китобҳои электронии Китобхонаи миллии мутолиа намояд. Иштирокдорони анҷуман аз барномаҳои директори Китобхонаи миллии Арманистон Анна Чуляна, президенти асосатсияи нашриёти китоббарори Русия Константин Чеченев, ҷонишини директори Китобхонаи миллии Белорусия Татьяна Кузминич, муовини директори Китобхонаи миллии Тоҷики-



тон Гадобек Маҳмудов ва дигарон доир ба соҳа маълумотҳои нуғонун гирифтанд ва ба таҷрибаи пешқадами онҳо тавачҷӯи хосса зоҳир намуданд. Дар қисми дуюми анҷумани байналхалқӣ баҳшида ба 150-солагии Китобхонаи миллии Ўзбекистон ба китобдорон ва ходимони соҳа, ки тӯли солҳо дар ин самт фаъолият бурда, дар ҳифзи китобҳои нодир, дастхатҳо, ташаккули маданияти китобҳои ва мутолиа, тайёр намудани қадрҳо хисса гузоштаанд, нишони сарисинагии «Аълочии ахбори китобхона» бо-тантана супурда шуд. – Бо ташаббуси Китобхонаи миллии Ўзбекистон тайи чанд соли охир конференсияи байналмиллалӣ Осиеӣ Марказӣ баргузор мегардад, ки дар он мутахассисони соҳаи китобдорӣ кишварҳои хориҷ иштирок менамоянд. Соли қорӣ дар доираи чашни 150-солагии таъсисии Китобхонаи миллии Ўзбекистон ин қорабинӣ баргузор шуда истодааст, ки дар баробари намоёндогони дигар кишварҳо роҳбарии Китобхонаи миллии Тоҷикистон низ ширкат намуда истодаанд. Ҳадафи асосии ин конференсия, ки аз шаш бахш иборат аст, масъалаҳои муҳими соҳаи китобдорӣ, аз он ҷумла, масъалаи хониш, наشري китоб, китобхонаҳои намунаӣ, рақамбардорӣ, ҳамкориҳои байналхалқӣ байни кишварҳо мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор додан аст, – гуфт ҳангоми суҳбат муовини директори Китобхонаи миллии Тоҷикистон Гадобек Маҳмудов. – Ташкилкунандагони ин қорабинӣ Агенсияи ахбор ва коммуникатсияҳои оммавии назди Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон ва Китобхонаи миллии Ўзбекистон хеле хуб ва дар сатҳи олии ташкил намунаанд. Аз фурсати муносиб истифода бурда, тамоми қорамандони Китобхонаи миллии Ўзбекистонро бо ин чашни бузург, яъне 150-солагии китобхона табрик намуна, қайд кардан бамаврид аст, ки китобхонаи мазкур яке аз китобхонаҳои қалонтарин дар Осиеӣ Марказӣ ба шумор меравад, ки дорои бисёр даст-

С. БЕКНАЗАРОВА, хабарнигори «Овози тоҷик».

Ба муносибати 110-умин солгарди зодрӯзи Мирзо Турсунзода

## ТАВЛИДИ «СУРУДИ СУЛҲ»

Устод Мирзо Турсунзода соли 1950 аз Маскав бо поезд ба Душанбе меомаданд. Чун ба вагон мебароянд, ногоҳ чашмашон ба хунареши маъруф Абдусалом Раҳимов меафтад. Бо амри тасодуф купеи хардашон дар як вагон будааст. Аз ин ҳол Турсунзода шод мешавад, зеро медонистанд, ки Абдусалом Раҳимов инсонӣ наҷиб, хушӯшӯбат ва рафиқи хуб буда, кас дар аснои сафар бо он кас зик намешавад.

Рӯзе Абдусалом Раҳимов дар аснои суҳбат чунин арзи ҳол менамоянд: – Мирзо-ақо, худатон медонед, ки ба қариб дар пойтахтандорон анҷумани тарафдорон ва муборизони сулҳ барпо мегардад. Мувофиқи барномаи концерти, ки ба ин муносибат доир мешавад, ман бояд шеър дар васфи сулҳ онам. Харчанд қустуҷу қардам, шеърӣ дилхоҳе пайдо нашуд. Чи мешавад, ки шумо чанд сатр менавиштед ва ман мехондам.

Мирзо Турсунзода табассумкунон мегӯянд: – Абдусалом, о, тук одами аҳли фаҳмӣ, як ба тарақ-туруқи поезд гӯш андоз. Магар дар чунин аҳвол шеър гуфтан мумкин аст? Наход ту шеърнависон инқадар қори сахлу осон пиндорӣ? – Ҳоксорӣ нақунед Мирзоақо, – мегӯяд Раҳимов. – Мумкин дигарон натавонанд, аммо аз дасти шумо меояд. Ҳамин тарақ-туруқи поезд ҳам ба шеари ҳақиқӣ илҳом мебахшад.

Мирзо Турсунзода бо завқ хандида мегӯянд: – Ҳайр, биё, камтар шоҳмот бозем. Зик нашав, ягон гап мешавад. Суҳби рӯзи дигар дар аснои суҳбона Турсунзода мегӯянд: – Ҳамин шаб, Абдусалом, хоҳиши дурӯзаат маро ором нагузошт. Ана, чанд сатр рӯи қоғаз омад, ҳонда бин, шояд маъкул шавад. Абдусалом Раҳимов варақро аз дасти Турсунзода гирифта, бо тавачҷӯи зиёд ба он дида дӯхта, сипас бо ҳурсандӣ мегӯяд: – Мирзо-ақо! Шеър, ки дилам мехост, ана ҳамин аст. Шеър

ри олицано! Боварӣ доштам, ки хоҳиши маро ба инобат мегиред. Баъд Абдусалом Раҳимов ҳаёлан худро рӯйи саҳна пиндошта, дастонашро ба ҳаракат дароварда, бо ҷушу хуруши ба худ хос шеърӣ ба тозағӣ иншошударо ба ҳондан сар мекунад: *Менависам ман суруди сулҳро бо хуни дил, Бо тағиданҳои нооромии рӯзафунди дил. То яроқи тез гардида ба дасти дӯстон, Чангҷӯёро қуняд шармандаи рӯи қаҳон...* – Нӯшат бод, Абдусалом, – мегӯянд Турсунзода, – ҳақиқатан дар шеърҳои ҳамо надорӣ. Пас аз он ки дар Душанбе анҷумани тарафдорони сулҳ барпо мегардад, дар охир барномаи ҷолиби концерти доир мешавад, ки барандаи он Абдусалом Раҳимов буданд. Он кас аз саҳна ба аҳли толор рӯ оварда мегӯянд: – Дӯстони азиз, ба ифтихори ин анҷуман шеари маҳбуи мо Мирзо Турсунзода шеър иншо кардаанд, ки ҳоло концерттамонро бо кироятон оғоз менамоем. Абдусалом Раҳимов шеърро бо сәнъати баланд ва бо садо мутантан меҳонанд ва чун арзи сипос мавҷи қафтқӯ-биҳи баланд мешаванд.

Ман, – нақл мекарданд Раҳимов, – аз рӯйи саҳна истода медам, ки Мирзо Турсунзода нис ба шавқ қапақ мезадад ва таъбаши боллидаву чеҳрашон гул-гул мешукуфт, чашмонашон барқ мезад. Абдусалом Раҳимов нақл карда буданд, ки сипас Мирзо Турсунзода он шеърро тақдир дода, ба он байтҳои нав илова карда, бо номи «Суруди сулҳ» чоп карданд. Пас аз он шеърӣ мазкур дар даҳо анҷуман ҷамъомадҳои бузург баланд садо дода ва ба суруди сулҳхоҳон тақдир ёфт.

Аз китоби «Бар фарзони қуллаҳо»-и Рачабали ҚУДРАТЗОДА. Таҳияи Раҳимшохи ШАРИФЗОДА.

### Таълими томактабӣ

# КЎДАКОНИ БАҲТИЁРИ ВАТАН

Дар ду соли охир ташкили сафарҳои матбуоти журналистони расонаҳои давлативу хусусӣ ва блогнависон ба минтақаҳои муҳталифи мамлакат, боздид аз қараёни бунёдқорҳои азим, равандҳои шахрсозӣ, таълиму тарбия, фароҳам овардани шароити хубу созгор дар муассисаҳои таълими томактабӣ ва амсоли он ба ҳукми аънава даромадааст. Яке аз ҳамин гуна сафарҳои матбуотӣ ин бор ба вилояти Андиҷон роҳандозӣ шуд. Он бо ибтиқори дафтари матбуоти Вазорати таълими томактабии ҷумҳурӣ ба вуқӯ пайваст.



– Дар мамлакатамон Шавкат Мирзиёев сиёсати хирадмандона пайда мекунад ва бар асоси он қорҷаки бузург ба сомон мерасанд. Яке аз қанбаҳои муҳими онро таълиму тарбияи томактабӣ низ ташкил медиҳад, – гуфт суҳангӯи Вазорати таълими томактабии Мавлуда Асқарҷуаева. Маълум шуд, ки мувофиқи натиҷагирҳои қорҷаки аввали соли гузашта дар вилояти Андиҷон 132 ҳазору 627 кӯдак ба 1 ҳазору 176 кӯдакестони давлативу ғайридавлатӣ фаро хонда шуданд. Он бештар аз 52 дарсади кӯдакони аз 3 то 7 солаи вилоятро ташкил мекунад. Соли равон дар доираи Барномаи инвестиционӣ барои таъдиди 13 кӯдакестон аз буҷаи ҷумҳурӣ 53,27 миллиард сӯм, тибқи барномаи «Деҳаи обод» барои сохтумону тармими 14 кӯдакестони ин вилоят 44,3 миллиард сӯм ихтисос ёфтааст.

Мо сафари худро аз боздиди ин кӯдакестони хусусӣ ба кӯдакестони давлатии рақами 3-уми шаҳр идома додем. Бинои ин кӯдакестон нис ба асоси барномаи инвестиционӣ бозсозӣ шудааст. Он барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани 180 кӯдак муқаррар шуда, дар айни ҳол тарбиячиён ба ин кӯдакон дар шаш гуруҳи машғулият мезоранд. Аз 28 нафари онҳо танҳо 5 нафар соҳиби маълумоти оли мебошанд. Дар ин кӯдакестон забонҳои русӣ ва англисӣ дар меҳвари омӯзонидан қарор гирифтааст. Ҳамзамон маҳфилҳои шашмаву шохмот, ракс, навохтани дутор низ ба роҳ монда шудааст. Барои бунёди кӯдакестони давлативу хусусӣ «Олами афсонаҳо», ки дар қаламрави ҷамоати шаҳрвандони «Дӯстлик»-и шаҳри Андиҷон маскан гузидааст, 7 миллиард 600 миллион сӯм харҷ гардидааст.

– Ман даҳ соли пурра дар соҳаи таълими томактабӣ фаъолият мекунам. Ҳоло 150 нафар фарзандони аҳолии ин ҷамоати шаҳрвандон дар кӯдакестони «Олами афсонаҳо» таълиму тарбия мегиранд. То охири сол теъдоди тарбиятгирандагон ба 200 нафар афзоиш меёбад, – мегӯяд Ш. Абдурахмонов. Ба таъкиди ӯ кӯдакон ба маҳфилҳои гимнастика бадеӣ, қаратэ, машғулиятҳои омӯзишӣ информатика, қондаи ҳаракати роҳ, шиноварӣ, мусиқӣ ва ракс қалб карда шудаанд.

Сафари матбуотии мо баъд аз зӯр дар ноҳияи Андиҷон ки дар вилояти Андиҷон шабақаҳои ташкилоти таълими томактабӣ беш аз пеш тавсеа меёбад. Он мувофиқи стандартҳо ва тақозои замон ривҷо меёбад. – Ба иттилои шумо мерасонам, ки дар вилояти мо аз чанамӣ 263 ҳазору 629 нафар кӯдак 63,5 дарсади онҳо ба таълими томактабӣ фаро хонда шудаанд. Ин дар ҳолати, ки соли 2017 нишондиҳандаи мазкур танҳо 22 дарсадро ташкил мекард, – гуфт А. Азимов. – Мо ба он аҳамияти вижа дода истодаем, ки теъдоди кӯдакестонҳои ғайридавлатиро афзоиш диҳем. Аз ин ҳисоб тавонистем, ки аллақай барои қорҷақор нафар қорӣ кор фароҳам оварем. Барои тавсеа

шарафи 510-солагии Заҳриддин Мухаммад Бобур бунёд карда шудааст ва масоҳати умумии он 357 гектарро ташкил менамояд. Даромадҳои он ба тарзи хоси шарқона сохта шудааст. Кас тавассути зинаҳо ба баландӣ мебарояд ва ба муҷассамаи Заҳриддин Бобур рӯ ба рӯ мешавад. Мусаввараҳои гумбаз ва деворҳои аз рӯи асарии «Бобурнома» офарида шудаанд. Дар ин осорхона дастхатҳои нодир, китобҳо ва ашӣи таърихӣ, ки гирдоварӣ ва ба маърази тамошо гузошта шудаанд, аз зиндагии Бобур ва фаъолияти вай бозгӯӣ мекунад. Ҳамчунин дар ин осорхона силлоҳои қангӣ ва либосҳои аҳли дарбор, намунаҳо аз тангаҳои сикказадашудаи шоҳони Бобуриро қас метавонад тамошо кунанд. Дар ин идомати сафар дастаи хунари назди шӯбаи таълими томактабии ноҳияи Хӯчаобод моро дар даромадҳои Садорати таълими томактабии вилоят истиқбол гирифт ва рақсу суруд ба ҳам омехт. Дар ин қорҷақор садорат Азизбек Азимов гуфт, ки дар вилояти Андиҷон шабақаҳои ташкилоти таълими томактабӣ беш аз пеш тавсеа меёбад. Он мувофиқи стандартҳо ва тақозои замон ривҷо меёбад. – Ба иттилои шумо мерасонам, ки дар вилояти мо аз чанамӣ 263 ҳазору 629 нафар кӯдак 63,5 дарсади онҳо ба таълими томактабӣ фаро хонда шудаанд. Ин дар ҳолати, ки соли 2017 нишондиҳандаи мазкур танҳо 22 дарсадро ташкил мекард, – гуфт А. Азимов. – Мо ба он аҳамияти вижа дода истодаем, ки теъдоди кӯдакестонҳои ғайридавлатиро афзоиш диҳем. Аз ин ҳисоб тавонистем, ки аллақай барои қорҷақор нафар қорӣ кор фароҳам оварем. Барои тавсеа

Мирасрор АХРОРОВ, хабарнигори «Овози тоҷик». ТОШКАНД – АНДИҶОН – ТОШКАНД.

Ҳоло 60 сол аст, ки дар вилояти Намангон гузаронидаи «Иди гул» ба ҳукми аънава даромадааст. Дар ин қорҷақор ҳар як намангонӣ ҳаётро бе парвариши гул тасаввур карда наметавонад.

## ОМОДАГӢ БА ИДИ ГУЛ

Аз 23 то 31 май дар Боғи фарҳанг ва истироҳати ба номи Заҳриддин Мухаммад Бобури шаҳри Намангон 60-умин қорабини аънаваи «Иди гул» баргузор мегардад. Ғайр аз ин қорабини «Фестивали гул» нис ба роҳ монда мешавад. Дар худуди боғ аз 80 қорхона ва муассисаи вилоят, 100 нафар гулпарварон 10 миллион гулро парвариш мекунад. Инчунин, барои ҳар як ноҳияи вилоят дар худуди боғ барои гузоштани гул қорҷақор кардаанд.

Ба «Иди гул» ғайр аз шаҳри ноҳияҳои ҷумҳурӣ, аз 50 мамлақати хориҷӣ ташири меҳмонон ва журналистон, чам 500 ҳазор нафар меҳмонон ва дӯстдорони гул пешбинӣ шудааст. Барои меҳмонони хориҷӣ хидмати волонтерҳои роҳи роҳ мондаанд. Тантанаи «Иди гул» аз дарвозаи рамзии вилоят бо иштироки 200 мошини бо гулҳои рангоранг ҷиҳознидашуда оғоз меёбад. Санъаткорони маҳаллӣ ва аз пойтахт ташрифоварда бо барномаҳои маънавиву маърифатӣ ба хидмати иштирокчиён омодаанд. «Иди гул»-и Намангон дар дили меҳмонон чун аънава таассуроти бой хоҳад гузошт.

А. МУРОДОВ, хабарнигори «Овози тоҷик». Вилояти НАМАНҶОН.

### Гиромидошт

# МАҲФИЛИ ЁДБУДИ АДИБНИ БУЗУРГ

Таҷлили санаҳои муҳими зодрӯзи адибон ва олимони барҷаста соҳаи охир дар мактабҳои таълими ҷамагониву олий ва муассисаҳои маърифатӣ ба ҳукми аънава даромадааст.

Чунин гирдиҳамоиҳо бешубха, дар зӯҳри истеъдодҳои нав ва баланд бардоштани сатҳи донишу маънавияти насли наврас заминаи мусоид фароҳам меварад.

Барои ба танзим андохтан ва баргузори ингуна қорабиниҳо, аз 1 апрели соли равон дар мактабҳои миёна вазиғаи тарғибгар оиди масъалаҳои илмию фарҳангӣ, бино ба тавсияи Иттиҳоди нависандагони Ўзбекистон қорӣ карда шудааст. Дар мактабҳои таълими ҷамагонии тоҷикии ҷумҳурӣ нис қорабиниҳои фарҳангӣ баргузор мешавад.

Ба наздики дар мактабҳои рақами 38 ва 21-уми ноҳияи Нура то баҳшида ба 110-умин солгарди шоирони шаҳри Мирзо Турсунзода, 90-солагии Мӯъмин Қаноат ва 80-умин солгарди зодрӯзи Лоик Шерали маҳфилҳои ёдбуд баргузор шуданд. Дар гирдиҳамоиҳо меҳмонон, ходимони шӯбаи таълими халқи

ноҳия, омӯзгорон, падару модару хеле хотирмон буд. Барандагони маҳфилҳо: хонандагони синфҳои болоӣ Зебо Пардаева, Фарангис Алибоева, Мафтунна Шарқорова бо гуфтор ва қироати шеърҳои сатҳи баланди дониш ва залғондони худро намоиш доданд. Узви Иттиҳоди нависандагони Ўзбекистон шоир Абдулло Субҳон хотирахоишро доир ба устодони суҳан бо аҳли маҳфил ба ҳам дид. Гуфт, ки устодони суҳан нис рӯзгоре дар мактабҳои миёна

таҳсил гирифтаанд. Агар саъйи қомил бошад, аз байни шогирдонии ин мактабҳо нис инсонҳои бузург ба камол мерасанд. Шеърҳои тозаҷоҳи қорӣ хонандагон гарм лазизованд. – Баргузори чунин қорабиниҳо бо иштироки шоирону нависандагон ва олимони зинда ба маҳфилҳо шӯҷӯи тоза мешавад. Шавқу рағбати хонандагонро ба китобҳои ва ашуд қардони асосҳои дониш зиёд мекунад, – гуфт омӯзгори тоифаи олии забон ва адабиёти тоҷики мактаби рақами 38 Иззатулло Алибоев. – Ҳоло талабҳои замон ва роҳбарии мамлакат нис чунин аст: бояд сатҳи дониш ва маънавияти насли наврас баланд бардошта шавад, онҳо ба манбаи дониш – китоб бештар рӯ оваранд. Дар поёни қорабини овозхон хушӯдо Икромӣ Худойназар бо сурудиҳо хеш аз ашӯри устодони суҳан Мирзо Турсунзода, Мӯъмин Қаноат ва Лоик Шерали хотири ҷамъомадгонро болида сохт.

Марвориди ОЛИБОИЁН, хонандаи синфи XI мактаби рақами 38-уми ноҳияи Нура.

Чавонони мо

«РАНЧ БИКАШЇ, ТО БА ГАНЧ БИРАСЇ»

Саъю ҳаракат ва меҳнати ҳалол инсонро ба мақсад ме...

Яке аз чунин чавонони иқтидорнок магистранти соли ав...

Х. Давлатова, ки дар ноҳияи Зафарободи вилояти Чиззах...

Айёми мактабҳои ба фанҳои адабиёт, таърих, ҳуқуқ, забони русӣ...

дида сабақ гирифтам, дар озмуноҳои фанни фаъл иштирок...

Баъди хатми литсей ба факултети забони русии Дониш- кадаи омӯзгории ба номи Абдулло Қодирӣ Чиззах дохил...

Аз суҳбати пурҳарорати Ҳақима аён мегардад, ки ҳурмати эътибори ӯ ба устодон хеле зиёд аст, барои шогирди муносиб...

шудан аз таҳти дил ҳаракат мекунад.

Дар донишқада донишҷӯни иқтидорнок зиёданд. Ҳақи- ма Давлатова бо дониши баланд, ҳулки ҳақида ва фаълно- киаш байни онҳо ангуштнамо мебошад.

Оре, чавонони иқтидорнокро бояд дастгирӣ намоем. Зеро, онҳо ояндаи кишвар, ояндаи Ватани маҳбубамон мебошанд.

Зулайхо БУРҲОНОВА, омӯзгори мактаби миёнаи рақами 9-уми ноҳияи Сайхунбодӣ вилояти Сирдарё.



СИРҶОЕ, КИ МЕДОНЕМ ВА НАМЕДОНЕМ



Гирья Валентинаю дуктараш

Нахустин кайҳоннаварздани дунё Валенти- на Терешковаро Ассотсиатсияи Британи- яи Кабир «Машхуртарин зани асри XX»...

Якдигарро дӯст дошта, оила барпо кардани Валентина ва «кайҳоннаварди сеюм»...

Солҳои арваали хонадорӣ ҳушу хуррам зиндагӣ кардан, фарзанддор шуданд, са- одати оилавиашон ҳаваси ҳамаро меовард.

Наврасии пур аз орзу

Терешкова дар деҳаи Болшое Маслен- никово вилояти Ярославл ба дунё омад. Падараш Владимир – тракторрон, модараш Елена коргар дар корхонаи бофан- дагӣ.

Баъди вафоти падараш дар ҷанги фин, модараш дигар ба шаҳар набаромард, ба парвариши фарзандони хурдсол ҳаётро бахшид.

Ба миёнафарзанд – Валя (Валентина) меҳри хосае дошт Елена. Ҳамроз буданд.

Ба падарам чӣ хел шинос шуда будед? Дӯст дошта, оиладор шудаед?

Елена бо табассум гуфт: – Раҳмам омада ба падарат расидаам. – Раҳмам омада?

– Ҷуғонаи наздиқамро дӯст медошт. Якҷо будани онҳоро бисёр меҳостам. Вале якҷарафа буд ин муҳаббат. Ҷуғонаам Владимирро рад кард.

– Розиям, – гуфт бо нимтабассум. Ин тавр гуфтанашро, ки интизор набудам, якбора ба ҳаяҷон омадам...

Ҳамин тавр, шӯйи ба шӯйи, аҳду паймон бастем. Тӯйи арӯсиаи оидӣ, вале фаран- гангез сурат гирифт.

Бо шунидани калимаи «тӯй» Валентина ҳаёле табассум намуд. Рӯзе омада ӯ ҳам либоси арӯӣ мепӯшад? Ҳақиқатматан ки аст?

– Чиро фикр кардӣ, маликам? – Елена ба бар қашид Валентинаро. Вай ҳис мекард ин лаҳза ҷиҳо мегузарад аз дили дух- таракаш.

– «Маликам» мегӯед? – Ха, малика мешавӣ ту рӯзе. Дар тан либоси арӯӣ, зеботарин келин. Маликаҳо ҳавас мекунанд!

Як орзу даҳ орзу гашт дар қалби Валентина. Парвоз мекард бо ҷуғонаи охири онҳо.

Кўмак ба модар

Зиндагӣ – вазнин. Чароҳатҳои баъди- ҷангӣ ҳанӯз пурра шифо наёфтаанд. Валентина баъди хатми синфи ҳафт як мӯд- дат дар завод кор кард.

Валентина дар шӯбаи ғойбонаи тех- никуми саноати сабуқ тахсил кард. Дар комбинати «Красний переков» ҳафт сол чун бофанда фаъолият намуд.

Муҳаббат

Дар остонаи синни балоғат шарораҳо гоҳ пайдо, гоҳ хомӯш мешуданд. Чавоно- не, ки дар машғулотӣ аэроқлуби маҳаллӣ иштирок мекарданд, ба ҷасурона бо па- рашуфт пастҷаҳӣ, савори аспӣ бодло дарёро бурдидагузарии Валентинаи ҷолоқу шучоъ аҳсант хонда ва ба ӯ харидорона менигаристанд.

Чӣ тавр мафтунӣ Валентина шудани худро Андриян дар китоби ёддоштиаш «Дар мадор вомеҳурем» зебою шево баён намудааст.

Тӯйи арӯсиаи оидӣ ноябри соли 1963 бар- гузор гардид. Лаҳзаҳои фаромӯшнопазир дар фотосуратҳо – муҷассам.

Хурсандӣ ва ташвишҳои ҳаёт

Хуррам ва хушбахт буд оилаи ҷавон. Вале баъде Валентина ҳомила гашт, як ҳисси ба тарс монанд осоишашро пайва- ста халалдор сохт.

Хурсандӣ ва ташвишҳои ҳаёт

Хуррам ва хушбахт буд оилаи ҷавон. Вале баъде Валентина ҳомила гашт, як ҳисси ба тарс монанд осоишашро пайва- ста халалдор сохт.

Хурсандӣ ва ташвишҳои ҳаёт

Июни соли 1964 дуктарқадор ва ўро Елена ном гузошанд. Нуксдор не, сихат ва саломат буд кўдак. Аз ин бисёр хур- санд шуданд зану шавҳар. Вале баъд- тар...

Елена баъде ақли худро шинохт, сиёҳ ва сафедро ҷудо мекардагӣ шуд, як ҷиз- ро – як ҳақиқати талх ва азиятангезро идрок намуд: падару модараш носоз бу- данд.

Чудой

Валентина ва Андриян то ҳаҷдаҳсола- ги Елена сабр ва соли 1982 ҷудо шуд- данд. Наздик нуздаҳ сол Николаева-Те- решкова буд фамилияи қаҳрамони мо.

Андриян зан гирифт ё нагирифт?

Андрияне, ки наздик 19 сол бо Валенти- на зиндагӣ кард, баъди ҷудой 22 сол танҳо умр ба сар бурд.

Андриян сабаби заннагириашро со- лҳои зиёд ошкор накард. Тавре ки ўву Валентина сабаби ҷудошавиашонро ба касе нагуфтанд, ин низ сир монд.

Оромгоҳи Андриян дар зодгоҳаш

Леонов ин суҳбонро ба Валентина ра- сонду... вай ҷо ба ҷо шаҳ шуд.

Хост дарҳол ба назди Андриян равад. Вале дар Маскав не, дар Чебоксари буд он лаҳзаҳо А.Николаев.

Хост дарҳол ба назди Андриян равад. Вале дар Маскав не, дар Чебоксари буд он лаҳзаҳо А.Николаев.

Хост дарҳол ба назди Андриян равад. Вале дар Маскав не, дар Чебоксари буд он лаҳзаҳо А.Николаев.

Хост дарҳол ба назди Андриян равад. Вале дар Маскав не, дар Чебоксари буд он лаҳзаҳо А.Николаев.

Хост дарҳол ба назди Андриян равад. Вале дар Маскав не, дар Чебоксари буд он лаҳзаҳо А.Николаев.

ЗАНОНРО ЭҶТИЁТ КУНЕМ

Занон нисбати мардон рўхан қудрат- ноқтар. Ҷони дуктарбарча саҳт, писарба- чаро, ки нозук аст, бояд эҳтиёт кард, ме- гуфтанд модарқалони раҳматиам.

Зан – тими соли сабр... Вале имрўзо сароини сабри бонувон, даст ба худқушизанини онҳо, мутаассифо- на, бештар ба назар мерасад, ки ин басо ташвишангез.

Аз ҳама бадаш ин зумра танҳо худро не, қудакони беғуноҳи худро низ ба доми аҷал гирифтадор месозанд, ки ин ғуноҳ болои ғуноҳ.

Чанде пеш дар нуқтаҳои иҷтимоӣ ха- бар оиди аз болои кўпрук бо ду кўдакш худро ба дарё афкандани як зани наман- гонӣ паҳн гардид.

Ба наздикӣ, назар ба маълумотҳое, ки идораҳои ҳифзи ҳуқуқ расонданд, зани 38-сола аз вилоти Намангон писари ча- хорсолаашро ба бар гирифт ва худро ба дарёи Норин партофт.

Ба ҳаёли он зан, ки чавон ҳам не, таҳи ҷил будааст, оё наомада бошад, ки худ- қиш нафақат ғуноҳи азим, ба замини ин ҷиноят аз нуқтаи назари қонун. Бачақушӣ- ҷӣ, бар замини ин?

Сабаби ин ҳолатро «носозии дар оила», гӯён шарҳ дод зани ба ҳаёти ду инсон қасдкарда.

Додситонии ноҳияи Учқўргони вилоя- ти Намангон аз рӯи ин ҳолат мувофиқи моддаи 103 (қисми 1, саъби ба худқушӣ)- уми Кодекси ҷиноии Ҷумҳурии Ўзбеки- стон парвандаи ҷиноӣ кушод.

Мефаҳмем, гоҳо зиндагӣ душвор, вале дар муқобили ҳар гуна мушкилоти он бояд тобовар буд, тавба ва шукро кан- да накард.

Мефаҳмем, гоҳо зиндагӣ душвор, вале дар муқобили ҳар гуна мушкилоти он бояд тобовар буд, тавба ва шукро кан- да накард.

Мефаҳмем, гоҳо зиндагӣ душвор, вале дар муқобили ҳар гуна мушкилоти он бояд тобовар буд, тавба ва шукро кан- да накард.

Мефаҳмем, гоҳо зиндагӣ душвор, вале дар муқобили ҳар гуна мушкилоти он бояд тобовар буд, тавба ва шукро кан- да накард.

Мефаҳмем, гоҳо зиндагӣ душвор, вале дар муқобили ҳар гуна мушкилоти он бояд тобовар буд, тавба ва шукро кан- да накард.

Мефаҳмем, гоҳо зиндагӣ душвор, вале дар муқобили ҳар гуна мушкилоти он бояд тобовар буд, тавба ва шукро кан- да накард.

Мефаҳмем, гоҳо зиндагӣ душвор, вале дар муқобили ҳар гуна мушкилоти он бояд тобовар буд, тавба ва шукро кан- да накард.

Мефаҳмем, гоҳо зиндагӣ душвор, вале дар муқобили ҳар гуна мушкилоти он бояд тобовар буд, тавба ва шукро кан- да накард.

Мефаҳмем, гоҳо зиндагӣ душвор, вале дар муқобили ҳар гуна мушкилоти он бояд тобовар буд, тавба ва шукро кан- да накард.

Мефаҳмем, гоҳо зиндагӣ душвор, вале дар муқобили ҳар гуна мушкилоти он бояд тобовар буд, тавба ва шукро кан- да накард.

Мефаҳмем, гоҳо зиндагӣ душвор, вале дар муқобили ҳар гуна мушкилоти он бояд тобовар буд, тавба ва шукро кан- да накард.

Мефаҳмем, гоҳо зиндагӣ душвор, вале дар муқобили ҳар гуна мушкилоти он бояд тобовар буд, тавба ва шукро кан- да накард.

Мефаҳмем, гоҳо зиндагӣ душвор, вале дар муқобили ҳар гуна мушкилоти он бояд тобовар буд, тавба ва шукро кан- да накард.

ОЛИҶИММАТ

Беҳуда намегӯянд, ки зиндагӣ арсаест бузург, майдонест қушод барои ҳама, ки мардҳо ва ҷи за- нон метавонанд дар он ҳар- тарафа худро нишон ди- ханд.

Чанд нафар қаҳрамонҳои Ўзбекистон баромадан аз байни бонувон. Асосан му- аллимаҳо, ки ҳаёти худро ба таълиму тарбияи ҳарҷони- баи насли наврас бахшида- анд.

Бигирем директори мак- таби яке аз ноҳияҳои дур- дасти вилоти Сурхондарё Хосият Қароеваро. Синну солаш аз ҳаштод гузашта, вале ғайрат ва шучоати чавонӣ дар ҳасти вай ҳамаи ҷуш мезанад.

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Хосиятапаи ба маънои воқеӣ олиҳиммат чанд сол аст, ки аз ҳисоби нафақаи худ ва даромади боғе, ки бо ҳамроҳии шавҳараш барпо

Овози тоҷик МУАССИСЛАР: Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Кенгаши, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси. Тоҷик тилида нашр этилади.

Сармуҳаррир Шерпўлод ВАКИЛОВ Рўзнома ҳафтае ду маротиба: рўзҳои чоршанбе ва шанбе чо мешавад. Рўзнома дар компютерхонаи идора ҳарфчинӣ ва саҳифабандӣ гардида.

Ҳақми насри бадеӣ, очерку мақола аз 5 саҳифаи ҷопи ду интервали ва шеър аз 50 мисраъ зиёд бошад, идора қабул намекунад. Рўзнома ба мактубҳои интиқорнашуда ҷавоб намегардонад. Рўзнома 25 июни соли 2008 дар Оҷондони матбуот ва ахбороти Ўзбекистон таҳти рақами 0003 ба рўйқат гирифта шудааст. Индекси нашр — 170. Фармоиши 2 Г-525. Адади нашр 791, ҳаҷм 2 ҷузъи ҷопӣ. Усули нашр — офсет, андозаи А-2. 1 2 3 4 5 6

Суратҳисоби мо дар бонк: С/Ҳ 20212000300101767001, МҖО 00417. Филиали Автотранспорти бонки ДСТ-и «АСАКА» дар шаҳри Тошканд. Мухаррири навбатдор: М. Шодиев. Мувофиқи ҷадвал — 21.30. Ба ҷоп сугурда шуд — 01.00

Нишонии мо: 100000 ш.Тошканд, кўчаи Матбуотчиор, 32. Телефонҳо: қабулгоҳ : 233 - 82 - 83; Котибот 233 - 83 - 35. Факс: 233-57-30. сайт http://ovozitojik.uz, e-mail: ovozitoj@mail.uz, ovozitoj@iist.ru. Индекси обуна 170. Матбааи табуи назди Ширкати саноатии «Шарк». Нишонии корхона: кўчаи Буюк Турон, хонаи 41.